

Dear Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court, Tokyo high public prosecutors office.

Талаботи фаври Шибуя Ямомаа.

24 марти соли 2017, дар шаҳри Япония Мотсудо, Чиба, Шибуя Ясума як марди бе шахсия буд. Бо назардошти нақши Президенти Ассотсиатсияи волидон ва аъзоёни Ассотсиатсияи ҳимояи кӯдакон дар Чиба, муддате кӯтоҳ, маҳбус, қаллоб ва маҷрӯҳшуда, ТВ NH1 LINH. Пас ӯ бадкирдор буд. Шибуя Ясумасо ҳар рӯз аз маҳбас раҳо карда, азоб кашид, латуқуб шуда буд, ўро кушт. Пас аз ҳукм, ў ҳанӯз аз кори кардааш пушаймон нест. Шибуї Ясума бо мақсади идома додани содир намудани лъиноятҳои дигар ба кӯдакони лъиноятӣ нигоҳдорӣ карда истодааст. Њоло њам њифзи кӯдакони имконияташон мањдуд ва дигар кушторро мекушанд.

Шибуя Ясума 14 апрели соли 2017 боздошт шуд. 6 юни соли 2018 Шибуя Ясума судия сессия буд.

ба ҳабси абад маҳкум мешаванд. Аммо Шибуя Ямомаа ҳанӯз тавба карданро наметонад ва ҳанӯз ҳам бовар мекунад, ки ҳамаи корҳояшро рад мекунад.

Амалҳои Шибуя Ясумазо, осмон, замин ва фаромадамҳои фаровон буданд. Шибуя Ясума як марди номатлуб аст.

Агар Шибуя Ясума ба боздоштгоҳи беқонунӣ маҳкум карда шуда бошад ва аз зиндон озод шавад, ў ба содир кардани ҷиноят айбдор мешавад.

Шибуя Ясума имконият медиҳад, ки ба кӯдакон, бачаҳо ва дигар кӯдаконро кушоянд. Ҳар як кишвар бояд ба монанди

Шибуя Ясума чазо диҳад. Шибуя Ясумасаро ҳамчун намуна ба дигарон, ки фикр мекунад ва мисли Шибуя Ясума амал мекунад, зарур аст. Ҳама одамон дар тамоми ҷаҳон амал мекунад, то ин ки фарзандони дигар кушта шаванд.

Ҳама барои имзо кардани чазои қатл барои куштори Шибуя Ясума дар поён оварда шудаанд.



* Г 201 year month day J

No	名前 / name	住所 / Address	署名/signature
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

If you agree with our mind, please sign and send this document to the address below due Jun 26th 2019.

- Signature should be autograph, and the address should be complete including the block number. (the address can be verified)
- We are going to submit all the signatures to Tokyo high public prosecutors office.
- To protect the personal information, this document won't be used for other purpose.
- Contact : Name : LE ANH HAO ; Address: 〒270-2204 CHIBA-KEN MATSUDO-SHI MUTSUMI 5-15-6
(Email) : lethinhatlinhjp@gmail.com ; (Website): <http://partime.biz> ; (facebook): <https://www.facebook.com/leanhhaojp>